

**А.Б. Акпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Минжасарова**

# **МАТЕМАТИКА**

Китоби дарсī барои синфи 2  
мактаби умумитаълими

Қисми 1

Алматы  
“Алматықітап” – “Жазушы”  
2017

УДК 373.167.1  
ББК 22.1 Я 72  
А 33

*Вазорати Таълим ва фаннии Ҷумҳурии Қазоқистон  
тасдиқ намудааст*

*Ба нашри тоҷикӣ нашриёти “Жазушы” тайёр кардааст*

## Аломатҳои шартӣ:

- |   |                                  |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|
|    | – мақсади дарс                   |   | – муқоиса кунед $>$ , $<$ , $=$ , $\neq$ |
|    | – таҳлил кунед, фикри худро гӯед |   | – шумо тадқиқотчӣ                        |
|    | – дар хотир нигоҳ доред          |   | – кор дар гурӯҳ                          |
|    | – кор дар дафтар                 |   | – кор дар чуфт                           |
|    | – бо тарзҳои гуногун ҳал кунед   |   | – кори амалий                            |
|   | – кӣ зудтар?                     |  | – дуруст ҳисоб кунед                     |
|  | – рақами монондашуда, аломат     |  |  |

Акпаева А.Б. ва д.

А 33 **Математика.** Китоби дарсӣ барои синфи 2 мактаби умумитаълими. Қисми 1. / А.Б. Акпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Минжасарова. – Алматы: “Алматыкітап” – “Жазушы”, 2017. – 76 саҳифа, расмдор.

ISBN 978-601-200-583-7

УДК 373.167.1  
ББК 22.1 Я 72

ISBN 978-601-200-583-7

© Акпаева А.Б., Лебедева Л.А.,  
Минжасарова М.Ж., текст, 2017  
© “Алматыкітап баспасы» ЖШС, 2017  
Төжік тіліне “Жазушы” баспасында аударылды, 2017

## ДУСТИ АЗИЗ!

Беҳад шодем, ки боз воҳурдем. Китоби дарсӣ, ки Шумо дар даст доред, давоми курси математикаи курси синфи 1 ба ҳисоб меравад. Дар давоми ин соли хониш шумурдан ва ҳисоб кардани рақамҳои аз 100 то 1000-ро меомӯзед. Шумо аллақай метавонед, ки ба дӯкон рафта харид кунед, аз рӯи соат вақтро муайян мекунед, ҳисоб кардани масса ва дарозии чисмро меомӯзед. Барои аз хона то ба мактаб расидан чӣ қадар вақт сарф мешавад, масса бо қадом воҳидҳо чен карда мешавад, ёд мегиред.

Дар ин китоби дарсӣ супоришиҳои шавқовареро меёбед, ки барои афзудани қобилияти ҳозирҷавобӣ ва фикрронӣ хизмат мекунад. Ҳангоми ҳал кардани мисолҳо метавонед, ки ба ҳамсинфони худ мусобиқаҳо гузаронед, то кӣ дуруст ва зудтар ҳал мекунад, аниқ намоед. Дар баробари омӯхтани ҳар саҳифаи китоби дарсӣ тартиб додани ифодаҳо, ҳисоб кардан, ҳал кардани баробариҳоро ёд мегиред. Бо хусусияти фигураҳои геометрий шинос шуда, тарзи кашидани фигураҳои геометриро меомӯзед.

Мо, муаллифон дар роҳи омӯхтани дониш ба Шумо муваффақият металабем. Донишеро, ки Шумо аз китоби дарсии математика бо шавқу ҳавас меомӯзед, дар ҳаёт низ бояд бамаврид истифода намоед.

Барори кор, хонандагони азиз!



## ҚИСМИ 1А. АДАДХОИ ДУРАҚАМА

**Ададҳои аз 0 то 10.**

**Ададҳои аз 11 то 20. Даҳихо.**

**Адади 100.**

**Ман дар урдugoҳ чӣ тарз истироҳат кардам**



Дар бораи ададҳо чиро донем, такрор меқунем.



1. Дар таътили тобистона Асал ва Саид дар урдugoҳ истироҳат карданд. Ба расмҳои зер назар андозед ва ба саволҳо ҷавоб дихед.

а) Бачаҳо барои бозӣ кардан ба 2 гурӯҳ ҷудо шуданд. Дар либоси гурӯҳи якум номерҳои 12, 14, 16, 18, 20 дода шудаанд. Дар ин ҷо кадом қоидаро мушоҳида кардед? Агар ба намояндагони гурӯҳи дуюм номерҳои аз 2 то 20 дода шудагӣ бошад, номерҳои онҳо чӣ гуна аст?



Ададҳои дурақама аз разряди даҳихо ва воҳидҳо иборат аст. Даҳихо ва воҳидҳои ин ададҳоро номбар кунед.




Номерҳоро аз рӯи тартибашон дуруст ва баръакс номбар кунед.

б) Аз 1-уми июн то 20-уми июн бачаҳо дар урдугоҳ истироҳат карданд. Онҳо рӯзҳои абронок ва бе бориширо намуданд. Ададҳое, ки рӯзҳои бебориширо ифода мекунад, аз рӯи тартиби афзуншавӣ ва рӯзҳои абронокро аз рӯи тартиби камшавӣ номбар кунед.


1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	

в) Махғилҳои урдугоҳ кори худро кай оғоз менамояд, аниқ кунед.



2. Ҳисоб кунед.

Ба мусобиқаи варзишӣ 20 писарбача ва 30 духтарбача иштироқ намуданд. Гӯед, ки ҳамагӣ чанд нафар иштироқ кардааст?



3. Ҳисоб кунед.

$60 + 40$	$80 - 20$	$1 + 3$	$6 - 6$	$40 + 10$
$70 + 20$	$50 + 30$	$10 - 7$	$4 + 5$	$10 + 80$
$100 - 60$	$90 - 60$	$10 - 8$	$9 - 7$	$10 - 3$



4. Муқоиса кунед.

$18 * 16$	$1 \text{ даҳӣ} 5 \text{ воҳид} * 2 \text{ даҳӣ}$	$12 \text{ см} * 1 \text{ дм} 3 \text{ см}$
$20 * 17$	$1 \text{ даҳӣ} 4 \text{ воҳид} * 16 \text{ даҳӣ} 2 \text{ дм} * 19 \text{ см}$	
$11 * 16$	$18 \text{ даҳӣ} * 1 \text{ воҳид} 8 \text{ даҳӣ} 20 \text{ см} * 1 \text{ дм}$	

## Ададҳои аз 21 то 100



### Мактаби ман




Ман ададҳои аз 21 то 100-ро хондан, навиштан ва муқоиса карданро ёд мегирам.



1. Дар мактаби дуошёна 30 синфхона ҳаст. 10 синфхона дар ошёнаи якум ҷойгир аст. Ҳамагӣ дар ошёнаи дуюм чанд синфхона мавҷуд аст?




2. Аз рӯи тартибашон даҳиҳоро дуруст ва баръакс шуморед.



3. Модели ададҳоро аз назар гузаронед. Шумо ададҳои дурақамаи то 20 ва даҳиҳоро медонед. Акнун бо ададҳои дурақамаи дигар шинос шавед.

Номи адад	Тарзи навишти адад		Модели адад
	Даҳиҳо	Воҳидҳо	
Бисту се	2	3	
Бисту панҷ	2	5	
Чилу се	4	3	

4. Ҳамсояи ададҳои 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90-ро номбар кунед.



5. Бо се фишка ададҳои дар ҷадвал бударо пинҳон кунед.  
Дӯсти шумо ададҳои пинҳоншударо номбар кунад.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



6. Ҳисоб кунед.

- а) Дар мактаб 50 нафар хонандай синфи якум меҳонад. Лекин дар синфи дуюм бошад, нисбат ба синфи якум 20 нафар кам аст. Ҳамагӣ дар мактаб чанд нафар хонандай синфи дуюм будааст?  
б) Баръакси мисоли додашударо созед ва онро ҳал кунед.



## Таркиби ададҳои дурақама

### Ҳамсинфони ман



Ман сохтани модели ададҳоро ёд мегирам.



1. 1. Ба даст чӯбчаҳои шумориданиро гиред. Онҳоро чӣ тарз тез шумурдан мумкин? Чӯбчаҳои шумурданиро 10-10-тогӣ ҷудо кунед ва бандед. Ҷанд ҷӯбчай шумориданий боқӣ монд? Дар гурӯҳи шумо ҳамагӣ ҷанд ҷӯбча ҳаст?



Ададҳои ҷадвали зеринро номбар кунед.

Даҳихо	Воҳидҳо
	1   1   1   1
	1   1   1   1
	1   1   1   1   1

Ададҳои якрақама

6    3    0    4

Ададҳои дурақама

1    7    1    8    2    0

2. Ададҳоро нависед:

7 даҳӣ 6 воҳид

4 даҳӣ 7 воҳид

9 даҳӣ 3 воҳид

8 даҳӣ 1 воҳид

5 даҳӣ 5 воҳид

9 даҳӣ 0 воҳид

10 даҳӣ 0 воҳид

8 даҳӣ 2 воҳид

7 даҳӣ 7 воҳид

3. Ба қатори якум ададҳои якрақама ва ба қатори дуюм ададҳои дурақамаро чудо карда нависед:

15 51 7 70 2 13 1 9 10 99



4. Моделҳои гуногуни ададҳоро бинед. Ададҳоро бо разряди ҳосили чамъи чамъшавандашо иваз кунед.

Номи адад	57	36	28
Модели адад			
Разряди ҳосили чамъи чамъшавандашо	$57 = \square\square + \square$	$36 = \square\square + \square$	$28 = \square\square + \square$

$$99 = \square\square + \square$$

$$42 = \square\square + \square$$

$$35 = \square\square + \square$$

$$51 = \square\square + \square$$

$$87 = \square\square + \square$$


$$74 = \square\square + \square$$

Барои сохтани модели ададҳо чӣ гуна ашёҳоро интихоб кардед?

1. Ба тарзи кӯтоҳи навишт ва нақшай он нигаред. Мисолро ҳал кунед.

Рӯзи аввал ба китобхона 6 хонанда рафтааст. Рӯзи дуюм бошад, 9 хонандаи дигар рафт. Рӯзи сеюм бошад, рӯзи якум ва дуюм ҷадар хонанда рафта бошад, ҳамон ҷадар омадааст. Ёбед, ки рӯзи сеюм ба китобхона чанд хонанда рафтааст?

$$\begin{array}{l} 1\text{-рӯз} - 6 \text{ x.} \\ 2\text{-рӯз} - 9 \text{ x.} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 3\text{-} - ? \text{ x.}$$



6. Ҳисоб кунед.

$$12 - 10$$

$$17 - 7 - 3$$

$$10 + 40 + 20$$

$$10 + 7$$

$$12 + 3 + 1$$

$$90 - 40 + 10$$

$$14 - 4$$

$$9 + 1 + 5$$

$$100 - 50 - 30$$

## Таркиби разряди агадхой дурақама

### Дұсты ман





Ман ҳосили чамъи разряди чамъшавандағоро меомұзам.



1. Агадхой дурақама чи тарз сохта мешаванд?  
Навиштхой зерин чиро мефақмонанд?

**Агадхой  
дурақама**

Агадхой дурақама аз дахихо ва вохидхо иборат аст. Шуморай дахихо ва вохидхои агадро гүед.



Агадхой дурақама дар нағылай разряди чамъшаванда навиштан мүмкін. Барои ин ҳосили чамъи дахихо ва вохидхорға нағылай разряди чамъшаванда навиштан лозим.



Ба намунаи дурусти ҳисоббарорй нигоҳ кунед.

$$20 \text{ ин } 3 - \text{ ва } 2 \boxed{3} \text{ он гоҳ, } 20 + 3 = 23$$

$$\boxed{2} \boxed{3} - \boxed{3}, \quad 23 - 3 = 20; \quad \boxed{2} \boxed{3} - \boxed{20}, \quad 23 - 20 = 3.$$

$$60 + 7 = \square$$

$$50 + 4 = \square$$

$$30 + 6 = \square$$

$$67 - 7 = \square$$

...

...

$$67 - 60 = \square$$

...

...

2. а) Агадхой 28, 39, 54-ро чун ҳосили чамъи дахихо ва вохидхо ба гурӯхқо қуда күнед.

б) Ҳисоб күнед.

$$20 + (3 + 5)$$

$$30 + (2 + 7)$$

$$50 + (2 + 7)$$

$$80 + (3 - 2)$$

$$30 + (7 - 2)$$

$$50 + (6 - 4)$$

$$40 + (9 - 5)$$

$$70 + (5 - 4)$$

$$40 + (8 - 2)$$


$$20 + (2 + 6)$$

$$70 + (7 - 6)$$



$$30 + (5 + 4)$$



3. Бо дўсти худ моделҳои гуногуни ададхоро дига бароед.  
Моделҳои худро созед ва нишон дихед.



Даҳихо	Воҳидҳо
3	4



4. а) Сутунҳои зерин чӣ умумият дорад? Тарзи тарҳ карданро фаҳмонед. Ба монанди сутунҳои зерин мисолҳо тартиб дихед.



$2 + 6 = 8$
$12 + 6$
$22 + 6$
$32 + 6$
$42 + 6$

$8 - 6 = 2$
$18 - 6$
$28 - 6$
$38 - 6$
$48 - 6$

б) Фаҳмонед. Қоидаро гӯед.

$$35 + 2 = 30 + (5 + 2) = 37$$


$\swarrow$        $\searrow$

30      5

$$37 - 2 = 30 + (7 - 2) = 35$$

$\swarrow$        $\searrow$

30      7



Воҳидҳо бо воҳидҳо ҷамъ мешавад.  
Воҳидҳоро аз воҳидҳо тарҳ мекунанд.

5. Масъаларо ҳал кунед. Баръакси масъаларо созед.  
Дар таътил Тимур 15 китобро хонд, Руслан бошад, аз он 3 китоб камтар хонд. Руслан чӣ қадар китоб хонд?

## Худро санчед!

**Ба мақсад расидед, санчед:**

- Муқоиса кардан, навиштан, хондан ва тартиб додани модели ададҳои аз 21 то 100-ро ёд гирифтам;
- Ман ҳосили чамъи разряди чамъшавандажоро сохта метавонам.

ДОНИСТАН

Ададҳоро аз рӯи тартиби афзуншавӣ  
нависед ва номбар кунед:

2 даҳӣ 3 воҳид  
4 даҳӣ 5 воҳид  
10 даҳӣ

ФАҲМИДАН

Модели ададҳои дурақамаро нишон диҳед:

12                  37

КОР  
ФАРМУДАН

Хисоб кунед:

$$50 + 2 \quad 99 - 9 \quad 5 + 80 \quad 56 - 50$$

## ТАҲЛИЛ КАРДАН

Воҳид ва даҳиҳоро дар зери ду сутуни алоҳида нависед.

40 23 44 53 42 13 63 93 41 49

## ЧАМЪБАСТ КАРДАН

Ададро бо ҳосили чамъи разряди чамъшавандаҳо муттаҳид намоед:

45 40 + 5 56 50 + 6



## БАҲО ДОДАН

Хаторо ислоҳ кунед.

$$4 \text{ даҳӣ} 5 \text{ воҳид} = 45$$

$$66 = 6 \text{ даҳӣ}$$

$$77 = 1 \text{ даҳӣ} 7 \text{ воҳид}$$

$$18 = 1 \text{ даҳӣ} 8 \text{ воҳид}$$

$$90 = 9 \text{ даҳӣ}$$

# ҚИСМИ 1В. БО АДАДХО ИЧРО КАРДАНИ АМАЛХО. МАСЪАЛАХО

## Аз даҳихо гузашта ҷамъ кардан



### Шавқу ҳаваси ман




Ман аз даҳихои якрақама гузашта даҳонӣ ҷамъ карданро меомӯзам.



1. Рӯзмат бо конструктор бозӣ карданро дӯст медорад. Конструктор аз чанд қисмат иборат аст? Ў ба қисми зард чанд қисми қабудро пайваст карданӣ? Чанд қисмро пайваст намуд? Боз чанд қисм монд?




Нодира дарозии ду тасмаро чӣ тарз пайваст кард?



$$8 \text{ см} + 5 \text{ см} = 8 \text{ см} + 2 \text{ см} + 3 \text{ см} = 10 \text{ см} + 3 \text{ см} = 13 \text{ см}$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ 2 \text{ см} \quad 3 \text{ см} \end{array}$$





## 2. Ҳисоб қунед.

$$7 + 4$$

$$6 + 5$$

$$9 + 2$$

$$8 + 3$$

$$9 + 6$$

$$9 + 7$$

$$8 + 8$$

$$6 + 6$$

$$7 + 7$$

3. Аз рӯи масъалаҳо ифодаҳо созед ва нависед.

- а) Дар маҷмӯаи конструктор 40 қисми рангаш кабуд ва аз он 20-то зиёд қисми рангаш сурх мавҷуд аст. Дар маҷмӯаи конструктор чанд қисми рангаш сурх ҳаст?
- б) Дар конструктор 90-то рангаш кабуд ва 60-то рангаш сурх қисмҳо мавҷуд аст. Кадом ранги қисмҳо зиёд аст? Чандто зиёд аст?
- в) Дар маҷмӯаи конструктор 100 қисм ҳаст. 30-тои онҳо ранги зард ва дигар ҳама ранги сурх дорад. Дар маҷмӯаи конструктор ҳамагӣ чанд қисми рангаш сурх ҳаст?
- г) Дар маҷмӯаи конструктор 100 қисм ҳаст. Пас аз соҳтани ҳавопаймо 30 қисм боқӣ монд. Барои соҳтани ҳавопаймо чанд қисм истифода шудааст?



4. Маънои ифодаҳоро ёбед. Барои ҳал кардан нурӣ ададҳоро истифода баред. Мисолҳоро фаҳмонда ҳал қунед.

$$6 + 4 + 2$$

$$12 - 2 - 3$$

$$5 + 5 + 6$$

$$14 - 4 - 3$$

$$8 + 2 + 5$$

$$17 - 7 - 5$$

$$8 + 2 + 3$$



$$9 + 1 + 4$$

$$13 - 3 - 8$$

$$7 + 3 + 6$$

$$7 + 3 + 8$$

$$15 - 5 - 7$$



## Аз даҳихо гузашта тарҳ кардан


### Шавқу ҳаваси ман




Аз даҳихо гузашта даҳонй тарҳ кардани ададҳои якрақама-ро меомӯзам.



1. Фаҳмонед, ки Тимур қисмҳоро чӣ тарз шумурд. Аллакай чанд қисмро ҷудо кардааст? Ҳамагӣ чанд қисмро ҷудо кардааст?



Фаҳмонед, ки Зилола дарозии лентаро чӣ тарз ҷен кард.



$$12 - 5 = 12 - 2 - 3 = 10 - 3 = 7$$


$$\begin{array}{c} \swarrow \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \searrow \\ 3 \end{array}$$

Санчиш:  $7 + 5 =$

$$\begin{array}{c} \swarrow \\ \square \end{array} \quad \begin{array}{c} \searrow \\ \square \end{array}$$

$$12 \text{ см} - 5 \text{ см} = 12 \text{ см} - 2 \text{ см} - 3 \text{ см} = 10 \text{ см} - 3 \text{ см} = 7 \text{ см}$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \\ 2 \text{ см} \end{array} \quad \begin{array}{c} \searrow \\ 3 \text{ см} \end{array}$$



Тарҳ ва ҷамъ карданро ба хотир оред.



2. Фаҳмонед ва ҳисоб кунед. Чӣ тарз санцидан мумкин аст?

$$12 - 7 \quad \diagdown$$

$$13 - 5 \quad \diagdown$$

$$12 - 9 \quad \diagdown$$

$$13 - 9 \quad \diagdown$$

$$11 - 8 \quad \diagdown$$

$$12 - 8 \quad \diagdown$$

$$13 - 7 \quad \diagdown$$

$$11 - 6 \quad \diagdown$$

3. а) Масъаларо ҳал кунед.

Дар дӯкон 9 маҷмӯи конструктор барои писарбачаҳо ва 7 конструктор барои духтарбачаҳо ҳаст. Ҳамагӣ дар дӯкон чанд маҷмӯи конструктор ҳаст?



$$\left. \begin{array}{l} \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \\ \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \end{array} \right\} ?$$



б) Масъалаҳои баръакси додашударо бо маълумот ва саволҳо пурра кунед. Яке аз онҳоро ҳал кунед.

Дар раста \_\_\_\_ маҷмӯаи конструкторҳо ҳаст. Аз онҳо \_\_\_\_ бар писарбачаҳо бошад, – барои духтарон аст. Чандто...?

Дар раста \_\_\_\_ маҷмӯи конструкторҳо ҳаст. Аз онҳо \_\_\_\_ барои духтарон бошад, боқимонда – барои писарон аст. Чандто...?

$$\left. \begin{array}{l} \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \\ \boxed{\phantom{00}} - ? \end{array} \right\} \boxed{\phantom{0}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \boxed{\phantom{00}} - ? \\ \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \end{array} \right\} \boxed{\phantom{0}}$$

4. Муодилаҳоро ҳал кунед.

$$6 + x = 13$$

$$13 - x = 5$$

$$x + 7 = 12$$

## Таркиби адади 11

### Бозихои дўстдоштаи ман





Ман аз ададҳои якрақама гузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ карда соҳтани ададҳои дурақамаи то 11-ро меомӯзам.



1. Қисмҳои мозаика аз ду ранг иборат аст. Аз рӯи шарти бозӣ барои соҳтани ашё аз як ранг 9 қисм ва аз ранги дуюм 2 қисмро бояд истифода намуд. Ҳамагӣ чанд қисмро бояд истифода намуд?



Чӣ тарз ҳисоб кардани қисмҳоро фаҳмонед.



Намуна:  $9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 11$        $11 - 2 = 11 - 1 - 1 = 9$

$\begin{array}{c} \swarrow \\ 1 \end{array}$      $\begin{array}{c} \swarrow \\ 1 \end{array}$

$\begin{array}{c} \swarrow \\ 1 \end{array}$      $\begin{array}{c} \swarrow \\ 1 \end{array}$



$$8 + 3$$

$$11 - 3$$

$$11 - 8$$



$$7 + 4$$

$$11 - 4$$

$$11 - 7$$



$$6 + 5$$

$$11 - 5$$

$$11 - 6$$

2. Ҳал кунед.

$$7 \text{ см} + 4 \text{ см}$$

$$11 \text{ см} - 4 \text{ см}$$

$$6 \text{ см} + 5 \text{ см}$$

$$9 \text{ см} + 2 \text{ см}$$

$$11 \text{ см} - 2 \text{ см}$$

$$8 \text{ см} + 3 \text{ см}$$

$$11 \text{ см} - 9 \text{ см}$$

$$2 \text{ см} + 9 \text{ см}$$


$$11 \text{ см} - 8 \text{ см}$$

3. Масъалаҳоро ҳал кунед.

а) Агар аз маҷмӯаи мозаика 20 қисм гирифта шавад, боз 30 қисм мемонад. Ҳамагӣ дар маҷмӯаи мозаика чанд қисм будааст?

б) Дар маҷмӯа 100 қисм ҳаст. Пас аз соҳтани нақш 40 қисм боқӣ монд. Барои соҳтани нақш чанд қисмро истифода намудаанд?

в) Фирӯз аз 7-то қисми сурх ва аз 4-то қисми сабз нақш соҳтааст. Фирӯз барои соҳтани нақш аз чанд қисм истифода бурдааст?



4. Муқоиса кунед.

$$6 + 5 * 6 + 4$$

$$8 + 3 * 10 - 3$$

$$7 + 4 * 8 + 3$$


$$9 + 2 * 7 + 4$$

$$8 + 3 * 3 + 8$$

$$8 - 3 * 8 + 3$$



5. Қонуниятро фаҳмонед.



## Бозиҳои дўстдоштаи ман



Ман аз ададҳои якрақама гузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ карда соҳтани ададҳои дурақамаи то 11-ро меомӯзам.



1. Ба нақшҳо назар андозед. Аз рӯи сурат барои чамъ ва тарҳ кардан баробариҳои бо ҳам алоқамандро нависед.



$7 + 4 =$	$8 + 3 =$	$6 + 5 =$	$9 + 2 =$
$4 + \square =$	$\square + \square =$	$\square + \square =$	$\square + \square =$
$\square - 4 = 7$	$\square - \square =$	$\square - \square =$	$\square - \square =$
$\square - 7 = 4$	$\square - \square =$	$\square - \square =$	$\square - \square =$

2. а) Масъаларо ҳал кунед.

Умид 11 бозии рӯимизӣ дорад. 8-то бозиро падару модарашиб ва дигарашро дўстонаш тӯхфа кардаанд. Дўстони Умид чанд бозии рӯимизӣ тӯхфа кардаанд?

$$\left. \begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \\ \boxed{\phantom{00}} - ? \end{array} \right\} \boxed{\phantom{0}}$$



б) Баръакси масъаларо созед ва ҳал кунед.

$$\left. \begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} - ? \\ \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \end{array} \right\} \boxed{\phantom{0}}$$

$$\left. \begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \\ \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \end{array} \right\} ?$$

3. Пас аз ҳалли мисолҳо санчиш гузаронед. Аз усули чамъ ва тарҳ истифода намоед.

$$11 - 2$$

$$7 + 5$$

$$14 - 6$$

$$9 + 2$$

$$8 + 3$$

$$8 + 7$$

$$11 - 9$$

$$11 - 5$$

$$9 + 5$$

$$2 + 9$$

$$13 - 5$$

$$11 - 8$$





4. Ба диаграмма назар андозед. Аз ҳар як ранг чанд қисм истифода шудааст?



Аз рӯи диаграмма калимаи “чанд ...”-ро истифода намуда, саволҳои худро гузоред.

Аз рӯи диаграмма баробариҳои гуногун созед.



5. Муқоиса қунед.

$$11 - 7 * 7 + 5$$

$$4 + 8 * 12 - 7$$

$$7 + 4 * 7 + 3$$

$$3 + 4 * 11 - 4$$

$$12 - 9 * 9 + 3$$

$$2 + 9 * 4 + 7$$

$$11 - 5 * 6 + 2$$

$$11 - 8 * 10 - 5$$

$$8 + 4 * 12 - 8$$

$$13 - 8 * 11 - 9$$

$$11 - 7 * 5 + 2$$

$$11 - 9 * 8 - 6$$

## Таркиби адади 12

### Бозихои дӯстдоштаи ман







Ман аз ададҳои яқрақама гузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ карда соҳтани ададҳои дурақамаи то 12-ро меомӯзам.



1. Барои соҳтани нақш 12 қисм ва 2 ранг лозим аст.



Чӣ тарз шумурдани қисмҳои мозаикаро фахмонед.



$$9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12 \quad 12 - 3 = 12 - 2 - 1 = 9$$

$\swarrow$        $\swarrow$   
1      2      2      1

$$8 + 4$$

$\swarrow$   
7 + 5  
 $\swarrow$   
6 + 6

$$12 - 4$$

$\swarrow$   
12 - 5  
 $\swarrow$   
12 - 6

$$12 - 8$$

$\swarrow$   
12 - 7  
 $\swarrow$

2. Пас аз ҳалли мисолҳо санчиш гузаронед.

$$\begin{array}{ll} 9 + 2 & 5 + 7 \\ 6 + 6 & 5 + 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 4 + 7 & 8 + 4 \\ 8 + 4 & \end{array}$$



$$\begin{array}{ll} 2 + 9 & 9 + 3 \\ 3 + 8 & 7 + 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 7 + 5 & 6 + 5 \\ 6 + 5 & \end{array}$$

3. Барои ҳалли мисолҳо нақша интихоб кунед.

а) Амирхон 8-то ва Аҳрор 4-то бозии рӯимизӣ доранд. Бачаҳо ҳамагӣ чанд бозии рӯимизӣ доранд?

б) Барои бозии шахмат 12 писарбача ва нисбат ба онҳо 5 нафар кам духтарбача иштирок намуданд. Ба мусобиқа ҳамагӣ чанд бача иштирок кардааст?



4. Муодилаҳоро ҳал кунед.

$$9 + x = 12$$

$$x + 4 = 12$$

$$12 - x = 6$$

$$x - 7 = 5$$



5. Ҷадвали ҷамъкуниро пурра кунед.

$9 + 2$	$8 + 3$	$7 + 4$	$6 + 5$	<input checked="" type="radio"/>
$9 + 3$	$8 + 4$	$7 + 5$	$6 + 6$	<input checked="" type="radio"/>



6. Қонуниятҳоро ёбед ва давом диҳед.

2	4	6						
11	22	33						

## Мустаҳкамкуй

### Корҳои дӯстдоштаи ман



Ман аз ададҳои якрақама гузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ карда сохтани ададҳои дурақамаи то 12-ро меомӯзам.



1. Бо қадом кор машғул шуданро дӯст доштани бачаҳоро аниқ кунед.

$$8 + 4$$

$$11 - 9$$

$$12 - 5$$



$$11 - 7$$

$$12 - 9$$

$$6 + 5$$

2. Ифодаҳое созед, ки адади додашуда ҳосил шавад.

барои чамъ

$$\begin{matrix} 1 & 7 & 2 & 6 \\ 3 & 10 & 4 & 9 \\ 5 & 8 & 5 \end{matrix}$$

барои тарҳ

$$\begin{matrix} 12 & 6 & 7 & 2 \\ 13 & 10 & 14 & 3 \\ 15 & 8 & 1 & 9 \end{matrix}$$

12

6



3. Масъалаҳоро ҳал кунед. Баръакси масъаларо созед ва ҳал қунед. Барои бо ду амал ичро шудани масъала саволро тағйир дода метавонед?

а) Ба маҳфили рассомӣ 12 нафар духтарбача ва аз онҳо 4 нафар кам писарбача иштирок мекунанд. Ба маҳфили рассомӣ чанд писарбача иштирок мекардааст?

-

- ?,  кам

б) Ба велопойга 20 ҷавон ва 30 бача иштирок карданд. Ба велопойга чанд бача зиёдтар иштирок намудааст?

-  ? зиёд  
 -



4. Бо усули мувофиқ ҳал қунед.

a)	$2 + 18$	$2 + 9$	$10 + 90$
	$4 + 16$	$3 + 8$	$30 + 70$
	$5 + 10$	$2 + 10$	$10 + 60$

b)	$2 + 4 + 6$	$2 + 9 + 8$	$3 + 5 + 7$
	$4 + 1 + 6$	$3 + 8 + 7$	$3 + 6 + 7$
	$5 + 7 + 5$	$2 + 10 + 8$	$8 + 6 + 2$

5. 4 ҷӯра – Руслан, Ҷумъабой, Баҳром ва Иҳтиёр дар соҳил менишастанд. Маълум аст, ки Баҳром қадбаланд нест, лекин ўаз Ҷумъабой ва Иҳтиёр баландтар аст. Қадди Баҳром аз Руслан пасттар аст. Номи бачаҳоро аз рӯи тартиби афзуншавӣ номбар қунед.



## Таркиби адади 13


### Корҳои дӯстдоштаи ман



Ман аз ададҳои якрақама гузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ карда соҳтани ададҳои дурақамаи то 13-ро меомӯзам.



1. Барои машқ кардан 13 тӯби рангаш 2 хела лозим аст.  
Тӯбҳоро чӣ хел шумурдан мумкин аст, фаҳмонед.



$$9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13 \qquad 13 - 4 = 13 - 3 - 1 = 9$$



$$8 + 5$$

$$7 + 6$$

$$13 - 5$$

$$13 - 6$$

$$13 - 8$$

$$13 - 7$$





## Таркиби адади 14

### Хайвонҳои хонагии дӯстдоштаи ман




Ман аз ададҳои якрақама гузашта даҳонӣ ҷамъ ва тарҳ карда соҳтани ададҳои дурақамаи то 14-ро меомӯзам.



1. Дар аквариуми Ҷумъабой 2 намуди моҳиҳо ҳаст. Ӯ ҳамагӣ 14 моҳӣ дорад. Бо чӯбчаҳои шумурданӣ чӣ тарз шумурданро фаҳмонед.



$$9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 14$$

1    4

$$14 - 5 = 14 - 4 - 1 = 9$$

4    1

8 + 6

□   □

14 - 6

□   □

7 + 7

□   □

14 - 7

□   □



2. Пас аз ҳалли мисолҳо санчиш гузаронед.

$$14 - 7$$

$$6 + 8$$

$$14 - 5$$

$$14 - 9$$


3. Ба ҳар як масъала нақша интихоб кунед. Интихоби худро эзоҳ дихед ва ҳал кунед.

$$14 - 6$$

$$6 + 8$$

а) Дар аквариум 14 моҳӣ ҳаст. 6-тояш сурҳ, вале дигарҳояш моҳиҳои кабуд аст. Чанд моҳии кабуд ҳаст?

б) Дар аквариум 6-то моҳии сурҳ ва 8-то моҳии кабуд ҳаст. Ҳамагӣ чанд моҳӣ будааст?



4. Аз рӯи ҷадвал ифода сохта нависед. Онҳоро сода кунед.

а)

Чамъшаванда	$7 + 2$	0	$2 + 5$	$12 - 6$	$13 - 8$
Чамъшаванда	9	$12 - 9$	$13 - 8$	8	0
Ҳосили чамъ					

б)

Тарҳкунанда	100	10	50	$9 + 9$	$14 - 7$
Тарҳкунанда	$5 + 5$	$60 - 50$	$50 - 30$	10	7
Ҳосили тарҳ					

5. Ифодаҳоро нависед ва ҳал кунед.

- а) Ба ҳосили чамъи ададҳои 9 ва 4 адади 5-ро ҷамъ кунед.  
б) Аз ҳосили чамъи адади 8 ва 6 адади 7-ро тарҳ кунед.  
в) Ба адади 7 ҳосили тарҳи ададҳои 13 ва 9-ро ҷамъ кунед.  
г) Ба ҳосили тарҳи адади 14 ва 9 адади 6-ро ҷамъ кунед.  
д) Аз адади 14 ҳосили тарҳи ададҳои 12 ва 5-ро тарҳ кунед.  
ж) Ба адади 3 ҳосили чамъи ададҳои 6 ва 8-ро ҷамъ кунед.

## Мустаҳкамкуй. Таркиби ададҳои 11–14




### Ҳайвонҳои хонагии дўстдоштаи ман



Ман аз ададҳои якрақама гузашта даҳонӣ ҷамъ ва тарҳ карда соҳтани ададҳои дурақамаи аз 11-то 14-ро меомӯзам.



1. Баробариҳои ба ҷамъ ва тарҳ алоқамандро созед.



2. Мисолҳоро ҳал қунед.

$$\begin{array}{ll} 9 - 5 & 14 - 7 \\ 14 - 7 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 8 + 3 & 14 - 8 \\ 14 - 8 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 11 - 5 & 6 + 7 \\ 6 + 7 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 14 - 9 & 7 + 7 \\ 7 + 7 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 9 + 2 & 14 - 6 \\ 14 - 6 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 9 + 4 & 8 + 6 \\ 8 + 6 & \end{array}$$



3. Бачаҳо баландии ҳайвонҳои хонагии худро чен карданд.  
Маълумотҳои ҷадвалро истифода бурда масъалаҳо тартиб дихед.

	14 см		12 см
	8 см		9 см
$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}}$ ? $\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}}$ ?		$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}}$ ? $\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}}$ ?	
 ? кам		 ? зиёд	

4. Муодилаҳоро ҳал кунед.

$$3 + x = 12$$

$$y - 4 = 8$$

$$x + 8 = 13$$

$$y - 7 = 7$$



5. Мисолҳоро ҳал кунед.

$$11 - 8$$

$$4 + 7$$

$$9 + 3$$

$$7 + 5$$

$$12 - 8$$

$$11 - 9$$

$$13 - 8$$

$$5 + 7$$

$$13 - 7$$

$$8 + 4$$

$$4 + 9$$

$$13 - 9$$



6. Қоидай ҷойгиршавии ададҳоро аниқ кунед ва давом дихед.

1	3	5						
10	20	30						

## Таркиби ададҳои 15, 16



Ман ба калонсолон ёрӣ мерасонам



Ман аз ададҳои якрақама гузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ карда соҳтани ададҳои дурақамаи аз 15-то 16-ро меомӯзам.



1. Диловар ба парвариши ҳайвонҳои хонагӣ кӯмак расонд.  
Чӣ тарз шумурдани чӯчаҳои мурғ ва мурғобиро фаҳмонед.



○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
●	●	●	●	●					

$$\begin{array}{c} 9 \\ + \\ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 8 \\ + \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 15 \\ - \\ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 15 \\ - \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 15 \\ - \\ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 15 \\ - \\ 8 \end{array}$$



$$\begin{array}{c} 9 \\ + \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 8 \\ + \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 16 \\ - \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 16 \\ - \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 16 \\ - \\ 9 \end{array}$$



2. Пас аз ҳалли мисолҳо санчиш гузаронед.

$$\begin{array}{l} 16 - 7 \\ 16 - 8 \end{array}$$


$$\begin{array}{l} 8 + 7 \\ 9 + 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 15 - 8 \\ 15 - 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 16 - 9 \\ 9 + 7 \end{array}$$



3. Диаграмморо хонед. Аз рӯи нақша масъала созед. Баръакси масъаларо тартиб дода ҳал кунед.



Чӯчаҳои мурғ  
 Чӯчаҳои мурғобӣ



4. Масъаларо ҳал кунед.

Аз қуттӣ 8 кг себ гирифтанд. Боз 7 кг монд. Дар қуттӣ чанд килограмм себ будааст? Ҷадвалро истифода намуда баръакси масъаларо созед.

Буд	?		
Гирифтанд		?	
Монд			?

5. Ифодаҳоро хонед ва ҳал кунед.

$$17 - (5 + 5)$$

$$80 + (40 - 20)$$

$$(15 - 9) - 5$$

$$(40 + 20) - 50$$

$$100 - (60 + 20)$$

$$50 + (40 - 20)$$

## Таркиби адаҳои 17, 18

### Ба модарам ёрӣ мерасонам








Ман аз ададҳои якрақама гузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардан, соҳтани ададҳои дурақамаи 17, 18-ро меомӯзам.



1. Меваҳо чандтоанд? Чӣ хел шумурдан мумкин?



Ман ва модарам мураббо ҷӯшондем.



$$\begin{array}{c} 9 + 8 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 9 + 9 \\ \swarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 17 - 8 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 18 - 9 \\ \swarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 17 - 9 \\ \swarrow \end{array}$$

2. Пас аз ҳалли мисолҳо санчииш гузаронед.

$18 - 9$

$8 + 9$

$17 - 8$

$17 - 9$

$9 + 9$

$18 - 6$

3. Масъаларо ҳал кунед.

а) Бачаң 13 кг қароқот чамъ кардан. 6 кг онҳо сурх бошад, дигар ҳама сиёҳ аст. Чанд килограмм қароқоти сиёҳ чамъ шудааст?



б) Ҷадвалро истифода намуда баръакси масъаларо тартиб диҳед ва онро ҳал кунед.

Ҳамагӣ			?
Сиёҳ		?	
Сурх	?		

4. Муодилаҳоро ҳал кунед.

$$9 + x = 18$$

$$8 + y = 17$$

$$18 - y = 9$$

$$17 - x = 9$$

$$x - 6 = 7$$

$$y - 5 = 8$$



5. Барои дуруст шудани баробарӣ қавсҳоро бамаврид гузоред.



$$8 - 5 - 2 = 1$$

$$8 - 5 - 2 = 5$$

$$8 - 5 + 2 = 1$$

$$9 - 4 + 2 = 3$$

$$9 - 4 + 2 = 7$$

$$9 + 4 - 2 = 11$$

$$3 + 6 - 4 = 5$$

$$10 - 7 + 2 = 1$$

$$3 + 6 + 4 = 13$$

## Нақшаи чамъ ва тарҳи ададҳои то 20





### Ман шумурданро дўст медорам



Ман аз ададҳои якрақама гузашта даҳонӣ чамъ карданро меомӯзам.



1. Кӣ бештар баробариҳо месозад?



2. Ҷадвали чамъро пур кунед. Аз рӯи қатор ва сутун ҳосили чамъ ва чамъшавандаро муқоиса кунед.

$9 + 2$	$8 + 3$	$7 + 4$	$6 + 5$	11
$9 + 3$	$8 + 4$	$7 + 5$	$6 + 6$	12
$9 + 4$	$8 + 5$	$7 + 6$		13
$9 + 5$	$8 + 6$	$7 + 7$		14
$9 + 6$	$8 + 7$			15
$9 + 7$	$8 + 8$			16
$9 + 8$				17
$9 + 9$				18



3. Хатҳоро чен кунед. Аз хатҳои додашуда 2 см дароziтар порчаҳо кашед.



4. Мисолхоро ҳал кунед.

$$7 + 5 + 6$$

$$9 + 3 + 4$$

$$8 + 4 + 5$$

$$6 + 6 + 6$$

$$7 + 7 + 6$$

$$8 + 8 + 4$$

$$4 + 2 + 8$$

$$4 + 8 + 8$$

$$3 + 6 + 9$$


$$2 + 6 + 4$$

$$4 + 5 + 3$$

$$5 + 8 + 7$$



5. Аз рӯи нақша масъаларо тартиб дижед ва ҳал кунед.





Буд –

---

 – ?

Монд –



## Мустаҳкамкуй

### Ман шумурданро дўст медорам



Ман аз даҳиҳо гузашта сохтан ва кор фармудани ҷадвали ҷамъи ададҳои якрақамаро меомӯзам.



1. Модарам санбӯса ва кулчай қандӣ пухтанд. Аз маълумотҳои ҷадвал истифода бурда ҳисобот тартиб дихед.


	15 дона		17 дона
	8 дона		9 дона
$\boxed{\quad} - \boxed{\quad}$ ? ба $\boxed{\quad} - \boxed{\quad}$ ? ба  ? кам		$\boxed{\quad} - \boxed{\quad}$ ? ба $\boxed{\quad} - \boxed{\quad}$ ? ба  ? зиёд	

2. Барои ҳосили ҷамъи мувофиқро ба даст овардан ҳар як бача қадом карточкаҳоро бояд гирифт. Ҳолатҳои гуногунро истифода намоед.





3. Аз рўи нақша масъаларо созед ва ҳал кунед.



4. Мисолҳоро ҳал кунед.

$$17 - 9$$

$$14 - 6$$

$$10 - 10$$

$$13 - 6 - 2$$

$$16 - 8 + 1$$

$$16 - 0 - 3$$

$$5 + 9$$

$$2 + 9$$

$$15 + 0$$

$$8 + (9 - 1)$$

$$7 + (6 + 2)$$

$$18 - (0 + 9)$$

5. Муқоиса кунед.

$$9 * 12 - 5$$

$$6 + 8 * 7 + 9$$

$$14 - 8 * 16 - 7$$

$$6 + 9 * 3 + 7$$

$$14 - 8 * 12 - 5$$

$$18 - 8 * 15 - 5$$

$$50 * 10$$

$$30 + 40 * 50$$

$$60 * 100 - 80$$

6. Ифодаҳоро сода кунед ва ҳал кунед.

- а) Ба ҳосили чамъи 2 ва 8 адади 4-ро чамъ кунед.
- б) Аз адади 10 ҳосили тарҳи ададҳои 12 ва 7-ро тарҳ кунед.
- в) Ба ҳосили тарҳи 11 ва 6 адади 3-ро чамъ кунед.
- г) Аз адади 15 ҳосили чамъи 4 ва 5-ро тарҳ кунед.
- ғ) Ба ҳосили тарҳи 11 ва 6 адади 3-ро чамъ кунед.
- д) Ба адади 8 ҳосили тарҳи ададҳои 12 ва 3-ро чамъ кунед.

## Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани ададҳои то 100

### Корҳои хонагӣ



Ман ададҳои дурақамаро аз даҳиҳо нагузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ карданро меомӯзам.



1. Бачаҳо кадом карточкаҳоро чамъ кунанд, ҳосили чамъи дода шуда ба вучуд меояд.




2. а) Қоидаро ичро кунед:



Воҳидҳоро бо воҳидҳо чамъ мекунад.  
Воҳидҳоро аз воҳидҳо тарҳ мекунад.

$$\begin{array}{r} 35 + 3 = 30 + (5 + 3) = 38 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 30 \qquad 5 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 38 - 3 = 30 + (8 - 3) = 35 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 30 \qquad 8 \end{array}$$



Ҳисоб кунед:

$14 + 2$	$16 - 2$
$22 + 2$	$24 - 2$
$17 + 2$	$19 - 2$
$33 + 2$	$35 - 2$
$11 + 4$	$15 - 4$
$22 + 4$	$26 - 4$

б) Акнун бо ададҳои дигар чамъ ва тарҳ кунед:



Даҳиҳо	Воҳидҳо
4	
3	4
2	3
1	2

$$40 + 34 = (40 + 30) + 4 = 74$$

$\begin{array}{c} \swarrow \\ 30 \end{array}$      $\begin{array}{c} \searrow \\ 4 \end{array}$

$$74 - 40 = (70 - 40) + 4 = 34$$

$\begin{array}{c} \swarrow \\ 70 \end{array}$      $\begin{array}{c} \searrow \\ 4 \end{array}$



Даҳиҳоро бо даҳиҳо чамъ мекунад.  
Даҳиҳоро аз даҳиҳо тарҳ мекунад.



3. Мисолҳоро ҳал кунед.

$$98 - 2$$

$$65 + 3$$

$$35 - 2$$

$$85 - 4$$

$$56 - 4$$

$$97 - 2$$

$$98 - 20$$

$$65 + 30$$

$$35 - 20$$

$$85 - 40$$

$$56 - 40$$

$$97 - 20$$

$$7 \text{ дм } 8 \text{ см} - 2 \text{ см}$$

$$67 \text{ см} + 2 \text{ см}$$

$$6 \text{ дм } 7 \text{ см} + 3 \text{ дм}$$

$$8 \text{ дм } 5 \text{ см} - 3 \text{ дм}$$

$$5 \text{ дм } 3 \text{ см} + 6 \text{ см}$$

$$9 \text{ дм } 3 \text{ см} - 6 \text{ дм}$$



4. Масъаларо ҳал кунед.

- а) Бачаҳо ба қулчасозии модар кӯмак расониданд. Нозанин 23-то қулча ва Диловар аз ў 15 зиёд қулча сохтанд. Диловар чанд қулча сохтааст?
- б) Бачаҳо 38-то қулча сохтанд. Модари онҳо 40-то қулча сохт. Онҳо ҳамагӣ чанд қулча сохтанд?



5. Ошхонаи мактаб барои хӯроки пагоҳирӯзӣ чалпак, шавла, сузма тайёр кард. Барои нӯшидан чой, шарбат омода намуданд. Чанд рӯйхати хӯроки пагоҳирӯзиро тартиб додан мумкин аст? Ҷадвалро пур карда ҷавоби худро санҷед.

	чалпак	шавла	сузма
чой			
шарбат			

## Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани ададҳои то 100


### Аҳамияти оила дар хондан



Ман ададҳои дурақамаро аз даҳиҳо нагузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ карданро меомӯзам.



1. а) Ба модел ва ҷадвали ададҳо нигаред. Роҳҳои иҷро нашудани амалҳоро фаҳмонед.



Даҳонӣ	Воҳидҳо



$$\begin{array}{r} 42 \\ \swarrow 40 \quad \searrow 2 \\ 30 \quad 4 \end{array} + = (40 + 30) + (2 + 4) = 76$$



$$\begin{array}{r} 42 \\ \swarrow 30 \quad \searrow 4 \\ 30 \quad 4 \end{array} = (42 + 30) + 4 = 72 + 4 = 76$$

$$\begin{array}{r} 76 \\ \swarrow 70 \quad \searrow 6 \\ 30 \quad 4 \end{array} - = (70 - 30) + (6 - 4) = 40 + 2 = 42$$

$$\begin{array}{r} 76 \\ \swarrow 30 \quad \searrow 4 \\ 30 \quad 4 \end{array} = 76 - (30 + 4) = (76 - 30) - 4 = 42$$



б) Фаҳмонед ва ҳал кунед.



2. Ҳал кунед ва санчед.

$$58 + 31$$

$$89 - 65$$

$$85 \text{ см} - 51 \text{ см}$$

$$7 \text{ дм } 9 \text{ см} - 4 \text{ дм } 8 \text{ см}$$

$$41 + 36$$

$$32 + 42$$



$$74 \text{ см} + 15 \text{ см}$$

$$9 \text{ дм } 8 \text{ см} - 2 \text{ дм } 7 \text{ см}$$

3. Барои масъалаҳо нақша интихоб кунед ва ҳал намоед.

а) Равшан 12 мисолро ҳал кард. Боз 20 мисоли дигарро бояд ҳал кунад. Равшан ҳамагӣ чанд мисолро бояд ҳал кард?

б) Асал ҳамагӣ 36 мисолро бояд ҳал кунад. Ӯ 20 мисолро ҳал намуд. Асал боз чанд мисолро бояд ҳал кард?



4. Ифодаҳо нависед. Масъалаҳоро ҳал кунед.

а) Рӯзи аввал Равшан 20 мисолро ҳал кард. Рӯзи дуюм ҳам ҳамон қадар мисол ҳал кард. Дар муддати ду рӯз Равшан чанд мисолро ҳал намудааст?

б) Асал 40 калима навишт. Модари ӯ санчида баромад ва аз 10 калима хато ёфт. Асал чанд калимаро бехато навиштааст?

в) Модари Равшан барои санцидани 3 мисол ёрӣ дод. Пас аз он ба санчиш 5 бор зиёд мисолҳо кӯмак расонд. Модари Равшан ба санцидани чанд мисол ёрӣ додааст?

г) Асал мустақилона 3-то ва пас аз он боз 8-то мисолро ҳал намуд. Ӯ ҳамагӣ чанд мисолро мустақилона ҳал кардааст?

5. Мисолҳоро ҳал кунед.

$$64 + 5$$

$$88 - 4$$

$$52 + 10$$

$$86 - 3$$

$$75 - 4$$

$$73 + 4$$

$$39 - 20$$

$$50 + 26$$

$$84 + 3$$

$$87 - 5$$

$$98 - 50$$

$$20 + 24$$

$$3 + 52$$

$$2 + 47$$

$$75 - 2$$

$$10 + 15$$



6. Ҳал кунед.



13
$7 + \square$
$\square + 8$
$6 + \square$
$\square + 5$

14
$8 + \square$
$\square + 7$
$6 + \square$
$9 + \square$

5
$12 - \square$
$\square - 6$
$\square - 8$
$14 - \square$

6
$14 - \square$
$\square - 6$
$13 - \square$
$\square - 9$

## Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани ададҳои то 100

### Истироҳат бо оила



Ман аз даҳихо гузашта чамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаро меомӯзам.



1. Барои чамъ ва тарҳ ифодаҳо тартиб диҳед. Ҳисоб кунед.



23      31  
54


45      23  
68

12      56  
68




2. Дар сурат ва ададҳои дар тарафи рости он додашуда назар андозед.

а) Роҳи ҳал кардани мисолҳоро фаҳмонед.



$$68 + 2 = 60 + (8 + 2) = 70$$


60    8



$$70 - 2 = 60 + (10 - 2) = 68$$

60    10

б) Ҳал қардани мисолро фаҳмонед.



$$35 + 15 = (35 + 10) + 5 = 50$$





$\begin{array}{c} \swarrow \\ 10 \end{array}$      $\begin{array}{c} \searrow \\ 5 \end{array}$

$$50 - 15 = (50 - 10) - 5 = 35$$

$\begin{array}{c} \swarrow \\ 10 \end{array}$      $\begin{array}{c} \searrow \\ 5 \end{array}$



3. Роҳи ҳал қардани мисолҳоро фаҳмонед.



4. Баробариро пурра қунед.

$$100 - 7 = \square$$

$$93 + 7 = \square$$

$$100 - 5 = \square$$

$$95 + 5 = \square$$

$$48 + \square = 50$$

$$88 + \square = 90$$

$$90 - \square = 83$$

$$50 - \square = 42$$

5. Ҳонед ва ҳисоб қунед.

Тарҳшаванда	$80 + 20$	$100 - 10$	$60$	$50$	$70 + 30$
Тарҳкунанда	12	52	$41 + 8$	$24 + 20$	45
Ҳосили тарҳ					

## Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани адаҳои то 100


### Чуфт шуда кор меқунем



Ман аз даҳиҳо гузашта чамъ ва тарҳ кардани адаҳои дурақамаро меомӯзам.



1. Ба сурат ва мисолҳои зери он назар андозед. Роҳи ҳал кардан мисолҳоро фаҳмонед.




$$58 + 2 = 50 + (8 + 2) = 60$$

50      8

$$60 - 2 = 50 + (10 - 2) = 58$$

50      10



$$45 + 15 = (45 + 10) + 5 = 60$$

10      5

$$60 - 15 = (60 - 10) - 5 = 45$$

10      5



2. Фаҳмонед ва ҳал қунед.

a) 
$$\begin{array}{r} 37 + 3 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 30 \quad 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 - 3 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 30 \quad 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 + 6 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 50 \quad 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60 - 6 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 50 \quad 10 \end{array}$$

б) Фаҳмонед ва ҳал қунед. Санчиш гузаронед.

$$\begin{array}{r} 73 + 17 \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37 + 23 \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 35 \text{ см} + 55 \text{ см} \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \text{ см} + 36 \text{ см} \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 80 - 17 \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60 - 23 \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 80 \text{ см} - 45 \text{ см} \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 90 \text{ см} - 48 \text{ см} \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70 - 13 \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 90 - 14 \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 90 \text{ см} - 36 \text{ см} \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 50 \text{ см} - 23 \text{ см} \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 34 + 26 \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 28 + 12 \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36 \text{ см} + 44 \text{ см} \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 \text{ см} + 77 \text{ см} \\ \swarrow \quad \searrow \end{array}$$


3. Мисолҳои бо ду амал ичрошаванд тартиб дихед.

Духтарон – 7 нафар.

Писарон – ?, 3-то зиёд



4. Аз рӯи нақша мисолҳо созед ва ҳал қунед.



5. Дӯстони Гулсанам дар ҳамин бино зиндагонӣ мекунанд.  
Чойи зист, даромадгоҳ ва ошёнаи бачаҳоро номбар қунед.



(; )



(; )




(; )



(; )



(; )



## Даҳонӣ ҷамъ ва тарҳ кардани адаҳои то 100

### Ман дар гурӯҳ кор меқунам



Ман аз даҳихо гузашта ҷамъ ва тарҳ кардани адаҳои дурақамаро меомӯзам.

- Муайян намоед, ки қадом гурӯҳ супоришро аввалин шуда икро кардааст. Натиҷаи ҳамаи мисолҳоро ҷамъ кунед. Қадом гурӯҳ ҷавоби бисёр дошта бошад, ҳамон гурӯҳ дар ичрои супориш пешқадам ба ҳисоб меравад.

**Гурӯҳи 1**


$$\begin{aligned}12 + 18 &= 30 \\23 + 27 &= 50 \\100 - 85 &= 15 \\90 - 88 &= 2\end{aligned}$$

**Гурӯҳи 2**

$$\begin{aligned}100 - 84 &= 16 \\80 - 76 &= 4 \\11 + 19 &= 30 \\22 + 28 &= 50\end{aligned}$$



- Шумо аллакай ададҳои дурақамаро аз даҳихо гузашта ҷамъ ва тарҳ карданро медонед. Ба роҳҳои ҳал кардани мисолҳо назар андозед. Модели дилҳоҳ ададро фаҳмонед.




$$1) \quad 37 + 7 = (37 + 3) + 4 = 40 + 4 = 44$$

$\begin{array}{c} 3 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 4 \end{array}$

$$2) \quad 37 + 7 = 30 + (7 + 7) = 30 + 14 = 44$$

$\begin{array}{c} 30 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 7 \end{array}$



$$1) \quad 44 - 7 = (44 - 4) - 3 = 40 - 3 = 37$$

$\begin{array}{c} 4 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 3 \end{array}$

$$2) \quad 44 - 7 = 30 + (14 - 7) = 30 + 7 = 37$$

$\begin{array}{c} 30 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 14 \end{array}$



3. Тарзи ҳал кардани мисолҳоро фаҳмонед.

$$85 - 8$$



$$35 \text{ см} - 8 \text{ см}$$



$$56 + 9$$



$$9 \text{ дм} + 5 \text{ дм}$$

$$34 + 9$$



$$28 + 8$$



$$56 \text{ см} + 8 \text{ см}$$



4. Ба дӯсти худ тарзи ҳал кардани мисолҳоро фаҳмонед.

$$78 + 10$$

$$94 - 10$$

$$45 + 20$$

$$62 - 20$$

$$88 + 6$$


$$84 - 6$$

$$65 + 7$$

$$42 - 7$$



5. Бачаҳо бо ду автобус ба саёҳат баромаданд. Дар автобуси якум 25 бача, дар автобуси дуюм бошад, назар ба автобуси якум 15 бача зиёд буд. Чанд бача дар автобуси дуюм ба саёҳат баромадааст?



6. Аз рӯи масъала ифодаҳо созед.

а) Аз хонандагони синфи якум 20 нафар ба боғи ҳайвонот рафтанд. Лекин аз хонандагони синфи дуюм бошад, назар ба онҳо 44 нафар зиёд рафтааст? Чанд нафар хонандаи синфи дуюм ба боғи ҳайвонот рафтааст?

б) Ба боғи ҳайвонот аз синфи якум 30 нафар талаба рафтанд. Аз синфи дуюм бошад, назар ба онҳо 35 талаба зиёд рафтааст. Ба боғи ҳайвонот ҳамагӣ чанд талаба рафтааст?

## Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани адаҳои то 100


## Якҷоя кор мекунем



Ман аз даҳихо гузашта чамъ ва тарҳ кардани адаҳои дураҷамаро меомӯзам.



- Бинед, ки бачаҳо чӣ хел фаҳмиш доранд. Фаҳмиши худро баён кунед.



$37 + 17$

- $37 + 10 + 7 = 47 + 7 = 54$
- $30 + 10 + 7 + 7 = 40 + 14 = 54$
- $37 + 7 + 10 = 44 + 10 = 54$

$54 - 17$

- $54 - 10 - 7 = 44 - 7 = 37$
- $54 - \underline{\begin{array}{c} 7 \\ 4 \end{array}} - 10 = 47 - 10 = 37$

- Мисолҳоро ҳал кунед.

$56 + 26 = \boxed{\phantom{00}}$

$91 - 22 = \boxed{\phantom{00}}$

$39 \text{ см} + 33 \text{ см} = \boxed{\phantom{00}}$

$47 + 26 = \boxed{\phantom{00}}$

$74 - 48 = \boxed{\phantom{00}}$

$97 \text{ см} - 18 \text{ см} = \boxed{\phantom{00}}$

$38 + 29 = \boxed{\phantom{00}}$

$67 - 59 = \boxed{\phantom{00}}$

$28 \text{ см} + 47 \text{ см} = \boxed{\phantom{00}}$

$56 - 38 = \boxed{\phantom{00}}$

$45 + 47 = \boxed{\phantom{00}}$

$92 \text{ см} - 48 \text{ см} = \boxed{\phantom{00}}$



### 3. Масъаларо ҳал кунед. Ба дұсти худ санчонед.

а) Дар дарси меңнати бадей хонандагони синфи 2 “А” барои боғча 26-то түхфа тайёр карданد. Хонандагони синфи 2 “Б” бошад, аз онҳо 4-то зиёдтар түхфа тайёр карданд. Хонандагони синфы дуюм ҳамаги чанд түхфа тайёр кардаанд?

б) Дар як банд 36 дона коғази рангаш сурх ва 26 сабз ҳаст. Коғазҳои рангаш сабз аз коғазҳои сурх чиң қадар кам аст?



### 4. Пас аз ҳалли мисолҳои зерин дафтари худро бо дафтари дұстaston иваз карда санчед. Хаторо ёфта, چавоби дурустро фаҳмонед.



$$56 + 16$$

$$\begin{array}{c} \diagup \\ 75 + 16 \\ \diagdown \end{array}$$

$$54 - 28$$

$$\begin{array}{c} \diagup \\ 92 - 28 \\ \diagdown \end{array}$$

$$87 + 13$$





$$\begin{array}{c} \diagup \\ 34 + 16 \\ \diagdown \end{array}$$

$$63 \text{ см} - 38 \text{ см}$$

$$\begin{array}{c} \diagup \\ 83 \text{ см} - 37 \text{ см} \\ \diagdown \end{array}$$



### 5. Тарзи ҳал кардани мисолхоро фаҳмонед.



## Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани адаҳои то 100








### Ҳамсинфони азизи ман



Ман аз даҳихо гузашта чамъ ва тарҳ кардани адаҳои дураҷа-маро меомӯзам.



1. Ҷавоби мисолҳои зеринро ёбед.



**40**

**80**

**25**

**57**

**90**

**60**

**80**

**54**

2. Баробариро ҳал қунед.

$$23 + y = 88$$

$$45 + x = 95$$

$$25 + x = 48$$

$$y - 30 = 56$$

$$67 - y = 45$$



$$59 - y = 11$$



3. Масъаларо дар якчоягй бо дўстони худ ҳал кунед.

а) Модаркалони Ахрор 6-то кулчай мағздор ва 10-то кулчай ма- виздор пухт. Набераҳои ӯ 7-то кулчаро хўрданд. Чандто кулча боқй мондааст?

б) Аз рёи сурат ва нақша мисолҳои бо ду амал ичрошаванда со- зед ва ҳал кунед.




4. Ҳал кунед.

Чамъшаванда	$24 + 10$	$37 - 20$	$52 - 7$	$44 + 5$	45	
Чамъшаванда	23	32	43	30	$25 - 20$	$13 - 10$
Ҳосили чамъ						
Тарҳшаванда	37	34	33	55	58	57
Тарҳкунанда	$7 + 13$	$4 + 26$	$43 - 30$	$5 + 7$	$8 + 12$	$7 + 7$
Ҳосили тарҳ						

5. Порчаҳоро чен кунед. Аз додашууда 3 см кўтоҳтар порчаҳо кашед.

$M$  —————  $N$        $O$  —————  $P$

6. Ба рахҳо қалам нарасонед. Муайян кунед, ки кий бо кий гап мезанад.



## То адади 100 шумурдан

### Дўстони мактабии ман



Ман ададҳои то 100 бударо такрор мекунам.




1. Аз ҷадвал 3 рақамро ҷудо кунед. Онҳоро бо фишқаҳо пинҳон кунед. Модели ин ададҳоро тартиб дихед. Ба дўсти худ номбар кардани рақамро пешниҳод кунед.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100




2. Модели ададҳоро дида бароед. Бо ёрии дилҳоҳ модел ҷамъ ва тарҳи ададҳои дурақамаро нишон дихед. Тарҳ ва ҷамъро чӣ тарз санҷидан мумкин?



$$56 + 2$$

$$56 + 20$$



$$56 - 2$$

$$56 - 20$$

9		
8	9	
7	8	
6	7	
5	6	
4	5	
3	4	
2	3	
1	2	
		1



3. Ба ҳисоб назар андозед. Ҳар як мисолро санҷед.



### Чамъ кардани ададҳои то 100

1	$\begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \cdot \cdot \cdot \end{array} + \begin{array}{c} \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \end{array} = \begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array}$	$23 + 5 = 28$
2	$\begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} + \begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \end{array} = \begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \blacktriangle \quad \bullet \cdot \cdot \end{array}$	$26 + 7 = 30 + 3 = 33$ $4 \swarrow 3$
3	$\begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} + \begin{array}{c} \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} = \begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \blacktriangle \quad \bullet \cdot \cdot \end{array}$	$26 + \overbrace{17}^{4 \quad 13} = 30 + 13 = 43$

4	$\begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} - \begin{array}{c} \bullet \bullet \end{array} = \begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \end{array}$	$26 - 2 = 24$
	$\begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} - \begin{array}{c} \bullet \bullet \end{array} = \begin{array}{c} \blacktriangle \quad \bullet \cdot \cdot \end{array}$	$25 - 13 = 12$
5	$\begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} - \begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \end{array} = \begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array}$	$30 - 4 = 20 + 6 = 26$ $20 \swarrow 10$
	$\begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} - \begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} = \begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array}$	$40 - \overbrace{14}^{10 \quad 4} = 30 - 4 = 26$
6	$\begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} \cdot \cdot - \begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} \cdot \cdot = \begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \end{array}$	$12 - \overbrace{7}^{2 \quad 5} = 10 - 5 = 5$
7	$\begin{array}{c} \blacktriangle \quad \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} - \begin{array}{c} \blacktriangle \\ \bullet \bullet \bullet \end{array} \cdot \cdot = \begin{array}{c} \blacktriangle \bullet \bullet \bullet \end{array}$	$35 - \overbrace{17}^{5 \quad 12} = 30 - \overbrace{12}^{10 \quad 2} = 20 - 2 = 18$

4. Ифодаҳо созед ва ҳал қунед.

- а) Ба ҳосили чамъи ададҳои 2 ва 68-ро чамъ қунед.
- б) Ба адади 10 ҳосили тарҳи ададҳои 12 ва 6-ро чамъ қунед.
- в) Аз ҳосили тарҳи 60 ва 10 адади 30-ро тарҳ қунед.
- г) Ба адади 8 ҳосили тарҳи 11 ва 7-ро чамъ қунед.



5. Ҳисоб қунед.

$$5 + 6$$

$$18 - 9$$

$$3 + 9$$

$$11 - 4$$

$$7 + 5$$

$$4 + 8$$

$$15 - 7$$

$$7 + 7$$

$$13 - 6$$

$$16 - 8$$

$$9 + 7$$

$$13 - 7$$

$$9 + 9$$

$$11 - 8$$

$$5 + 8$$

## Хусусиятҳои чойивазкуй ва таносуби ҷамъ

### Сумкаи ман



Ман таносуби ҷамъро медонам, дуруст истифода намудани хусусияти ҷамъро меомӯзам.



1. Агар тартиби ҷамъ кардани амалҳоро тағиیر диҳем, натиҷа ҷамъ тағиир меёбад ё не? Бо дӯстони худ ҳисоб кунед. Аз рӯи расмҳои додашуда барои ҷамъ ва тарҳ кардан 2-тогӣ ифодаҳо созед.



а)



б)



Ҳамагӣ чанд қалам ҳаст? Ифодаҳо созед.

$$3 + 2 + 1$$



$$\square + \square + \square$$

Расмро истифода намуда ифодаҳо созед ва ҳал кунед. Хулоса бароред.

$$1) \quad \square + (\square + \square)$$

$$2) \quad \square + (\square + \square)$$

$$3) \quad \square + (\square + \square)$$



«Барои ба адад ҷамъ кардани ҳосили ҷамъ ба он аввал ҷамъшавандай якумро ҷамъ карда, пас аз он ҷамъшавандай дуюмро ҷамъ мекунанд».

«Барои ба ҳосили ҷамъ ҷамъ кардани адад ба ҷамъшавандай якум ҳосили ҷамъи ҷамъшавандаҳои дуюм ва сеюмро ҷамъ кардан мумкин».



## 2. Ҳисоб кунед.

$$\begin{array}{l} 8 + 6 + 2 \\ 5 + 9 + 5 \end{array}$$


$$\begin{array}{l} 7 + 5 + 3 \\ 10 + 2 + 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 8 + 2 + 9 \\ 6 + 10 + 4 \end{array}$$



## 3. Масъаларо ҳал кунед.

Дар мусобиқа аз синфи якум 5 нафар хонанда ва аз синфи дуюм 7 нафар хонанда иштирок карданد. Аз синфҳои якум ва дуюм чӣ қадар хонанда иштирок карда бошанд, ҳамон қадар хонанда аз синфи сеюм иштирок карданд. Дар мусобиқа чанд нафар хонандай синфи сеюм иштирок намуд?



## 4. Аз рӯи нақша масъалаҳо созед. Баръакси масъалаҳоро созед ва ҳал кунед.

а)

$$\left. \begin{array}{l} \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \\ \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \end{array} \right\} ?$$

$$\left. \begin{array}{l} \boxed{\phantom{00}} - ? \\ \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \end{array} \right\} \boxed{\phantom{0}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \\ \boxed{\phantom{00}} - ? \end{array} \right\} \boxed{\phantom{0}}$$

б)

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}}$$

$$\boxed{\phantom{00}} - ?, \boxed{\phantom{0}} \text{ зиёд}$$

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}}$$

$$\boxed{\phantom{00}} - ?, \boxed{\phantom{0}} \text{ кам}$$

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \curvearrowleft ? \text{ зиёд}$$

$$\boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{0}} \curvearrowleft$$



## Масъалаҳои бо 1 ва 2 амал ичрошаванд

### Роҳ ба мактаби ман



Ман ҳисобҳоро бо ду амал ичро карда метавонам.



1. Масъаларо хонед. Барои шумурдани бачаҳо ба ронанда ёрӣ расонед.

Дар автобус 5 духтарбача ва 5 писарбача буданд. 6 нафари онҳо дар истгоҳ фуромаданд. Дар автобус чанд бача мондааст?

$$1) 5 + 5 = 10 \text{ (бача)}$$

$$2) 10 - 6 = 4 \text{ (бача)}$$

Ифода:  $(5 + 5) - 6 = 4$  (бача)

Ҷавоб: 4 бача монд.

Ин  
масъалаи  
таркибӣ

Оё ба саволи масъала якбора ҷавоб додан мумкин аст?

Аввал чиро бояд донист?

Пас аз он чӣ?

Шумо чанд амал ичро кардед?

Ҳар як амал чиро ифода мекунад?

Фаҳмонед.



2. а) Масъаларо ҳал кунед.

Дар автобус 5 духтарча ва 5 писарча буданд. Боз 10 бача дар истгоҳи дигар савор шуданд. Ҳамагӣ дар автобус чанд бача ҳаст?

б) Дар автобус 30 бача нишастааст. Дар истгоҳ 10 бача фуромад ва 5 бачаи дигар даромаданд. Гӯед, ки қадом ифода ҳалли масъаларо нишон додааст?

$$(30 - 10) - 5 \quad (30 + 10) - 5 \quad (30 + 10) + 5 \quad (30 - 10) + 5$$

Масъалаи оддӣ бо як амал ичро мешавад. Масъалаи таркибӣ бошад, бо воситаи ду ё якчанд амал ичро мешавад.






3. Нақшай дар поён додашударо бо маълумоте, ки дар масъала дода мешавад, пур карда ҳал кунед.

а) Назарбек аз хона баромада то ба мактаб рафтан 30 дақиқа роҳ гашт. Аммо дар бозгашт то ба хона 20 дақиқа роҳ рафт. Аниқ кунед, ки Назарбек барои роҳравӣ чӣ қадар вақт сарф намуд?



б) Назарбек аз хона баромада то ба мактаб рафтан 30 дақиқа роҳ гашт. Аммо дар бозгашт то ба хона 20 дақиқа роҳ рафт. Инчунин бо ҳамсояш 10 дақиқа ҳамсӯҳбат шуд. Аниқ кунед, ки Назарбек барои роҳравӣ ва бо ҳамсояш ҳамсӯҳбат шудан ҳамагӣ чӣ қадар вақт сарф намуд?



4. Ҳисоб кунед.

$$12 - (9 + 1)$$

$$100 - (50 + 20)$$

$$(80 - 30) + 6$$

$$7 + (11 - 1)$$

$$60 + (10 - 5)$$

$$94 - (70 + 20)$$

$$(4 + 16) - 10$$

$$(90 + 10) - 60$$

$$(76 - 6) + 8$$

$$(18 - 8) + 10$$

$$90 - (10 + 60)$$

$$(54 - 4) + 40$$



5. Қонунияти чойгиршавии ададҳоро ёбед.

11

22

33

44

55

12

21

13

31

14

41

15

51



6. Ҳисоб кунед.

$$6 + 4 + 5$$

$$7 + 3 - 8$$

$$18 - 8 - 2$$

$$14 - 4 - 5$$

$$6 + 4 - 5$$

$$7 + 3 + 8$$

$$19 - 9 - 3$$

$$18 - 8 + 6$$

$$8 + 2 - 9$$

$$13 - 3 - 6$$

$$14 - 4 + 9$$

$$5 + 5 + 2$$

## Масъалаҳои бо 1 ва 2 амал ичрошаванд

**Ман дар дамгирӣ бо чӣ машғул шудам?**




Ман мисолро бо 1,2 амал моделониданро ёд мегирам.




- Ба сурат нигаред. Бачаҳо дар деҳа чӣ тарз истироҳат карданд? Массай сабадҳоро муқоиса кунед.



$$9 \text{ кг} - 3 \text{ кг}$$




$$10 \text{ кг} - 4 \text{ кг}$$



$$6 \text{ кг} + 2 \text{ кг}$$



$$5 \text{ кг} + 5 \text{ кг}$$




$$8 \text{ кг} + 2 \text{ кг}$$




- Нақши масъаларо пур карда ҳал намоед.

Бачаҳо 8 сабад себ ва аз он 3 сабад кам нок чиданд. Бачаҳо чанд сабад нок ҷамъ карданд?




- Аз рӯи нақша баръакси масъаларо созед ва ҳал кунед.





3. Бачаҳо 8 сабад себ ва аз он 3 сабад кам нок чамъ карданд.  
Бачаҳо ҳамагӣ чанд сабад мева чамъ карданд?



4. Мушоҳида кунед. Фаҳмонед, ки чамъшавандаҳои дар қатори кабуд ҷойгиршударо чӣ тарз ёфтани мумкин аст.

$12 + 2$
$2 + 12$

$16 + 2$
$2 + 16$

$80 + 20$
$20 + 80$

$60 + 10$
$10 + 60$

$13 + 3$
$3 + 13$

$90 + 10$
$10 + 90$



5. Дар зарф қисмҳои рангаш кабуд ва сурх бисёр аст. Ҷасур ба дохили зарф нигоҳ карда, ду қисмро гирифт. Ранги онҳо чӣ гуна бошад? Ҷасур нигоҳ накарда бо се қисмро гирифт. Ранги онҳо чӣ гуна бошад?






## Худро санчед!

**Ичрошавии мақсадро санчед:**

- Ман хосиятҳои чамъро барои дуруст ҳисоб кардан истифода менамоям.
- Ман модели мисолҳои бо 1–2 амал ичрошавандаро сохта метавонам.
- Ман аз даҳиҳо гузашта даҳонӣ чамъ кардани ададҳои якрақамаро медонам.
- Ман аз даҳиҳо гузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани ададҳои якрақамаро медонам, аз ду адади якрақама ададҳои 11 ва 18-ро сохта метавонам.
- Ман аз даҳиҳо гузашта сохтан ва истифода намудани ҷадвали чамъро медонам.
- Ман аз даҳиҳо нагузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаро медонам.
- Ман аз даҳиҳо гузашта даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардани ададҳои дурақамаро медонам.

**Аз ададҳои якрақама тартиб дихед:**



**Ҳисобро фаҳмонед.**

$$9 + 4$$

$$14 - 7$$

$$45 + 15$$

$$100 - 35$$

$$48 + 9$$

$$36 + 18$$

КОР  
ФАРМУДАН

Хисоб кунед. Санчед:

$9 + 4$	$14 - 7$
$45 + 15$	$100 - 35$
$48 + 9$	$36 + 18$

ТАҲЛИЛ  
КАРДАН

Нақшай масъаларо тартиб диҳед ва ҳал кунед.

Дар синф 15 духтар ҳаст. Писарон аз онҳо 6 маротиба зиёданд. Ҳамагӣ дар синф чанд писарон ҳастанд?

ЧАМЪБАСТ  
КАРДАН

Мисолҳоро дар зери ду сутун нависед.  
Ҳал кунед:

$21 + 16$	$6 + 9$	$5 + 9$
$7 + 9$	$23 + 32$	$52 + 14$

БАҲО  
ДОДАН

Хисобро санчед:

$24 + 16 = 33$	$16 + 9 = 25$
$15 + 19 = 35$	$7 + 91 = 98$
$23 + 32 = 56$	$52 + 14 = 66$

## ҚИСМИ 1С. БУЗУРГЙ ВА ВОҲИДҲОИ ОН

### Шакли асбобҳои ченқунӣ



**Корҳои дар якҷоягӣ бо дӯстон иҷрошуда**



Ман бо шаклҳои гуногуни асбобҳои ченқунӣ чен карданро меомӯзам.



1. Аз картон ҷадвал созед. Ҷӣ кор кардани ҳастед, фахмонед. Ба суратҳо нигаред. Ҳар як қисми асбобҳои зерин чиро ифода мекунанд, фахмонед.




2. Бо воситай ҷадвал дарозии хатҳоро чен кунед.



### 3. Ба соатҳо нигаред.

Ба шумо чӣ будани соат маълум аст. Барои чӣ даркор будани соатро фаҳмонед? Соат чӣ гуна ишораҳо дорад? Онҳо чӣ ном доранд? Онҳо аз якдигар чӣ фарқ доранд?





Соат кадом вақтро нишон медиҳад? Чанд дақиқа гузашт?



$$1 \text{ соат (с)} = 60 \text{ дақиқа (дақ)}$$



Соат кадом вақтро нишон дода истодааст?



4. Ба тарозу назар андозед. Баркашед. Тарозу чиро нишон дод? Чаро?



5. Асал ва Малик чӣ қадар вазн дошта бошанд, Хадича ва Миршакар ҳам ҳамон қадар вазн доранд. Вазни Миршакар чӣ қадар аст? Кӣ аз ҳама вазнинтар будааст?



Асал  
34 кг



Малик  
43 кг



Миршакар  
? кг



Хадича  
36 кг

## Метр


### Ман калон шуда истодаам



Ман бузургиҳои ченкунӣ ва воҳидҳои дарозиро меомӯзам.



1. Ба қад нигоҳ карда саф қашед. Фаҳмонед, ки чаро ин хел саф қашидед? Ба асбоби ченкунии метр назар андозед. Чаро ин тавр ном дорад?



Дарозӣ ва бари синфхона ва даҳлазро бо метр чен кунед.



## 2. Ҳисоб кунед.

а)

$$\begin{aligned}3 \text{ даҳӣ} + 7 \text{ даҳӣ} &= \boxed{\phantom{00}} \text{ даҳӣ} = \boxed{\phantom{00}} \text{ садӣ} \\3 \text{ дм} + 7 \text{ дм} &= \boxed{\phantom{00}} \text{ дм} = \boxed{\phantom{00}} \text{ м} \\30 + 70 &= \boxed{\phantom{00}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5 \text{ даҳӣ} + 5 \text{ даҳӣ} &= \boxed{\phantom{00}} \text{ даҳӣ} = \boxed{\phantom{00}} \text{ садӣ} \\5 \text{ дм} + 5 \text{ дм} &= \boxed{\phantom{00}} \text{ дм} = \boxed{\phantom{00}} \text{ м} \\50 + 50 &= \boxed{\phantom{00}}\end{aligned}$$

б)

$$\begin{aligned}2 \text{ даҳӣ} + 8 \text{ даҳӣ} &= \boxed{\phantom{00}} \text{ даҳӣ} = \boxed{\phantom{00}} \text{ садӣ} \\2 \text{ дм} + 8 \text{ дм} &= \boxed{\phantom{00}} \text{ дм} = \boxed{\phantom{00}} \text{ см} \\20 + 80 &= \boxed{\phantom{00}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}4 \text{ даҳӣ} + 6 \text{ даҳӣ} &= \boxed{\phantom{00}} \text{ даҳӣ} = \boxed{\phantom{00}} \text{ садӣ} \\6 \text{ дм} + 4 \text{ дм} &= \boxed{\phantom{00}} \text{ дм} = \boxed{\phantom{00}} \text{ м} \\60 + 40 &= \boxed{\phantom{00}}\end{aligned}$$



## 3. Масъаларо ҳал кунед.

а) Барои дӯхтани шими бачагона сехи дӯзандагӣ матоъ харид. Дар тӯби якум 10 м вале дар тӯби дуюм 20 метр матоъ буд. Тӯби сеюм бошад, тӯбҳои якум ва дуюм чӣ қадар матоъ дошта бошад, ҳамон қадар метр матоъ дошт. Дар тӯби сеюм чанд метр матоъ ҳаст?

б) Сехи дӯзандагӣ барои дӯхтани камзули духтарон матоъ харид. Дар тӯби якум 12 м ва дар тӯби дуюм 28 м матоъ буд. Тӯби сеюм бошад, дар тӯбҳои якум ва дуюм чӣ қадар матоъ бошад, ҳамон қадар метр матоъ дошт. Ҳамагӣ чанд метр матоъ харид шудааст.



## 4. Барои дуруст ҳал шудани баробари қавсро бамаврид гузоред.

$$10 - 7 + 3 = 0$$

$$10 - 7 + 3 = 6$$

$$12 - 8 - 4 = 0$$

$$12 - 8 + 4 = 0$$

## 5. Масъаларо ҳал кунед.

Дар дарси тарбияи ҷисмонӣ муаллим фармуд, ки ба масофаи 1 м дур аз якдигар саф қашанд. Дарозии саф 25 м шуд. Дар дарс чӣ қадар хонанда иштирок доштанд?

## Сентнер


### Ман чен меқунам ва бармеқашам



Ман муқоиса кардани ченакҳои см, дм, м, кг, с, л ва бо онҳо иҷро намудани амалҳоро меомӯзам.



1. Ба тарозу назар андозед. Фикр қунед, ки дар қадом тарозу вазни хонанда ва ҳайвонотро баркашидан мумкин. Вазни худро донед. Шифокор, фурӯшанд ва одамони анбор қадом тарозуро истифода мебаранд? Шумо дар хона қадом тарозуро истифода мебаред?




2. Ба дӯкон дар халта картошқа оварданд. Фурӯшанд барои фурӯхтани картошқа қадом тарозуҳоро истифода мебарад? Чаро?



Маҳсулоти гандум, биринҷ, пахтаро бо сентнер чен меқунанд.

$$1 \text{ с} = 100 \text{ кг}$$



3. Аз рўи маълумотҳо дар нақша ва рақамҳо зерини додашуда масъалаҳо созед ва ҳал кунед.

	1 с		15 с
	80 кг		9 с



#### 4. Ҳисоб кунед.

$71 \text{ с} + 3 \text{ с}$

$98 \text{ кг} - 3 \text{ кг}$

$91 \text{ с} + 6 \text{ с}$

$88 \text{ кг} - 6 \text{ кг}$

$54 \text{ кг} + 4 \text{ кг}$

$77 \text{ с} - 3 \text{ с}$

$39 \text{ с} - 4 \text{ с}$

$69 \text{ кг} - 5 \text{ кг}$

$51 \text{ с} + 6 \text{ с}$

$82 \text{ с} + 4 \text{ с}$


$87 \text{ кг} - 6 \text{ кг}$

$78 \text{ с} - 3 \text{ с}$



#### 5. Масъаларо ҳал кунед. Фаҳмонед.

Дар як паллаи тарозу 6-то себ ва 3-то нок ҳаст. Дар паллаи дигари тарозу 3- то себ ва 5-то нок ҳаст. Ду тарафи тарозу баробар аст. Кадом мева сабук аст? Себ ё нок?



## Ичрои амалҳо бо бузургиҳо

### Ман чен карда ва баркашида метавонам



Ман чен кардан ва баркашиданро медонам. Ман маъни чен накҳои см, дм, м, кг, с, л-ро медонам ва бо онҳо ичро кардани амалҳоро меомӯзам.



1. Дегча, сатил ва ё дилҳоҳ зарфи дигарро гиред. Онҳоро бо зарфи 1 литра чен кунед. Фунҷоиши ҳар як зарфро муқоиса кунед. Ба қадом зарф бештар меғунҷад? Чаро? Баробариро нависед.



2. Ба як сентнер шудан чӣ қадар намерасад? Муқоиса кунед. Кӣ аз ҳама сабук ва вазнин аст, аниқ кунед. Масъалаҳое созед, ки бо 2 амал ичро шавад.



30 кг



82 кг



10 кг



35 кг



95 кг



5 кг

3. Ба сантиметр баргардонед.

1 дм 4 см

2 дм 2 см

40 дм

8 дм 6 см

4 дм 8 см

1 дм

4. Ҳисоб кунед.

1 дм 2 см – 8 см

1 м – 7 дм

2 дм – 10 см

14 см + 6 см

1 дм + 8 см

1 м – 9 дм

1 дм 4 см – 9 см

1 м – 40 см


1 дм + 7 см



Пеш аз бо воҳиди бузургиҳои гуногуни ифодашуда кор  
кардан аввал онҳоро баробар кардан лозим,  
пас аз он амал ичро карда мешавад.



5. 8-то танга ҳаст. Яке аз онҳо қалбакӣ буда, аз тангаҳои ҳақиқӣ  
сабуктар аст. Бо се бор чен кардан тангаи сабукро муайян кунед.



6. Қонунияти чойгиршавии ададҳоро аниқ кунед.

6

9

12

15

18

5

10

15

20

25

30

## Худро санчед!

**Ичро шудани мақсадро санчед:**

- Ман ҷадвалҳои гуногуни асбобҳои ченкуниро фарқ карда метавонам ва ченакҳои мувофиқро муайян мекунам.
- Ман бо истифодаи воҳидҳои метр ва сентнер чен карда метавонам.
- Ман ченакҳои см, дм, м, кг, с, л-ро муқоиса мекунам. Бо онҳо амал ичро мекунам.
- Ман воҳидҳои дарозӣ (см, дм, м), масса (кг, с)-ро дуруст баргардонида метавонам.

е е

ДОНИСТАН

$$1 \text{ м} = \square \text{ см}$$

$$1 \text{ дм } 5 \text{ см} = \square \text{ см}$$

$$1 \text{ с} = \square \text{ кг}$$

е е

ФАҲМИДАН

Чумлаҳоро давом диҳед:

Дарозии даҳлез 5 \_\_\_\_ .

Дарозии қалам 8 \_\_\_\_ .

Вазни Руслан 36 \_\_\_\_ .

Вазни ду халта картошка 100 \_\_\_\_ .

## КОР ФАРМУДАН

Асбобҳо чиро нишон медиҳад?



## ТАҲЛИЛ КАРДАН

Масъаларо ҳал қунед.  
Дар анбор 11 с картошка буд.  
65 кг оварданд.  
Чанд кг картошка монд?

## ЧАМЪБАСТ КАРДАН

$$\begin{aligned}1 \text{ дм } 6 \text{ см} - 9 \text{ см} \\71 \text{ с} + 3 \text{ с} \\1 \text{ м} - 60 \text{ см} \\98 \text{ кг} - 3 \text{ кг} \\2 \text{ дм} - 10 \text{ см} \\87 \text{ кг} - 6 \text{ кг} \\7 \text{ дм} + 3 \text{ дм} = \boxed{\quad} \boxed{\quad} \text{ дм} = \boxed{\quad} \text{ м} \\25 \text{ кг} + 75 \text{ кг} = \boxed{\quad} \boxed{\quad} \boxed{\quad} \text{ кг} = \boxed{\quad} \text{ с}\end{aligned}$$

## БАҲО ДОДАН

Ҳисобро санҷед:  
 $1 \text{ с} - 25 \text{ кг} = 75 \text{ с}$   
 $1 \text{ м} - 2 \text{ дм} = 8 \text{ дм}$   
 $7 \text{ дм} + 1 \text{ дм } 5 \text{ см} = 45 \text{ см}$

# **МУНДАРИЧА**

Хонандаи азиз! ..... 3

## **Қисми 1А. АДАДҲОИ ДУРАҚАМА**

Ададҳои аз 0 то 10. Ададҳои аз 11 то 20. Даҳиҳои пурра. Адади 100 .....	4
Ададҳои аз 21 то 100 .....	6
Таркиби ададҳои дурақама .....	8
Таркиби разряди ададҳои дурақама.....	10
Худро санҷед!.....	12

## **Қисми 1В. БО АДАДҲО ИЧРО КАРДАНИ АМАЛҲО. МАСЪАЛАҲО**

Аз даҳиҳо гузашта чамъ кардан.....	14
Аз даҳиҳо гузашта тарҳ кардан .....	16
Таркиби адади 11 .....	18
Мустаҳкамқунӣ .....	20
Таркиби адади 12 .....	22
Мустаҳкамқунӣ .....	24
Таркиби адади 13 .....	26
Таркиби адади 14 .....	28
Мустаҳкамқунӣ. Таркиби ададҳои аз 11 то 14 .....	30
Таркиби ададҳои 15, 16.....	32
Таркиби ададҳои 17, 18.....	34
Нақшай чамъ ва тарҳи ададҳои то 20 .....	36
Мустаҳкамқунӣ .....	38
Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардан то 100.....	40
Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардан то 100.....	42
Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардан то 100.....	44
Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардан то 100.....	46
Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардан то 100.....	48
Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардан то 100.....	50
Даҳонӣ чамъ ва тарҳ кардан то 100.....	52
То адади 100 шумурдан.....	54
Хусусиятҳои ҷойивазкунӣ ва таносуби чамъ .....	56
Масъалаҳои бо 1 ва 2 амал ичрошаванд.....	58
Масъалаҳои бо 1 ва 2 амал ичрошаванд.....	60
Худро санҷед!.....	62

## **Қисми 1С. БУЗУРГЙ ВА ВОХИДХОИ ОН**

Шакли асбобҳои ченқунӣ .....	64
Метр .....	66
Сентнер .....	68
Иҷрои амалҳо бо бузургиҳо .....	70
Худро санҷед!.....	72

*Учебное пособие*  
**Акпаева Асель Бакировна**  
**Лебедева Лариса Анатольевна**  
**Минжасарова Маржан Жангазиновна**

**МАТЕМАТИКА**

**Қисми 1**

Китоби дарсии синфи 2 барои мактаби умумитаълимӣ

*(на таджикском языке)*

Методист	<i>O.C. Дзержинская</i>
Редактор	<i>A.A. Альмурсина</i>
Художник	<i>A. Алимбаева</i>
Перевод таджикского текста	<i>M. Кареев, Р. Хамитов, Р. Садирдинова</i>
Компьютерная верстка таджикского текста	<i>Г.А. Утеновой</i>

ИБ №7345

Подписано в печать 26.06.2017 г.  
Формат 84×108  $\frac{1}{16}$ . Печать офсетная.  
Гарнитура «SchoolBook». Бумага офсетная.  
Физ. п.л. 4,75. Усл. п.л. 7,98. Усл. кр. отт. 19,0.  
Тираж 500 экз. Заказ №

Республика Казахстан,  
ТОО «Алматықітап баспасы»  
050012, г. Алматы, ул. Жамбыла, 111,  
тел. (727) 250 29 58; факс: (727) 292 81 10.  
e-mail: alkitap@intelsoft.kz  
www.almatykitap.kz

Издательство «Жазушы»  
050009, г. Алматы, пр. Абая, 143,  
тел. (727) 394 41 55; факс: (727) 394 41 64.  
e-mail: zhazushi@mail.ru

ISBN 978-601-200-583-7



9 786012 005837